



ИТТИҲОДИ АВРУПО

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон

ДУШАНБЕ, 18 СЕНТЯБРИ СОЛИ 2013

ВАРАҚАИ ХАБАРӢ

Ҳамкории ниҳодҳои миллии ҳуқуқи инсон бо ҷомеаи шаҳрвандӣ

Семинар барои намояндагони ҷомеаи шаҳрвандии Иттиҳоди Аврупо ва Тоҷикистон дар мавзӯи «Ҳамкории ниҳодҳои миллии ҳуқуқи инсон бо ҷомеаи шаҳрвандӣ» рӯзҳои 17-18 сентябри соли 2013 дар толори меҳмонхонаи Ҳаят Риченси Душанбе баргузор шуд.

Ҳамроии мазкурро Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон созмон доданд. Ин ҷаласа ҳамчун форуми кушода ба таҳлили фаъолияти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон ва ҳамкории ӯ бо ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар пешбурд ва ҳифзи ҳуқуқи инсон равона гардид.

Нишастӣ дурӯза беш аз 50 нафар намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ аз саросари кишвар, Дафтари Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон ва қабулгоҳҳои ҷамъиятии ӯ дар минтақаҳо, созмонҳои байнулмилалӣ ва ҳайати дипломатиро гирди ҳам овард. Дар семинар инчунин коршиносони созмонҳои ғайридавлатии байнулмилалӣ, аз қабili Бунёди Ҳелсинкӣ оид ба ҳуқуқи инсон, Penal Reform International («Ислоҳоти байнулмилалӣ маҳбасҳо», PRI), Мушоракати ғайритиҷоратии «Маркази байниқавмӣ байнулмилалӣ» (Русия) ва Пажӯҳишгоҳи молдавий оид ба ҳуқуқи инсон иштирок ва суҳанронӣ карданд.

Дар ҷараёни семинар ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти ниҳодҳои миллии оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон, афзоиши нақши онҳо дар пешбурду ҷимояти ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, таҳияи қонунҳои дахлдор ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳоли баррасӣ гардиданд. Аз ҷумла, масоили ҳамкории Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон бо ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самтҳои таҳлил ва пешбурди сиёсат дар соҳаи ҳуқуқи инсон, ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак, муҳоҷирони меҳнатӣ ва дигар гурӯҳҳои осебпазир, инчунин пешбурди тавсияҳои СММ ва дигар созмонҳои байнулмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон муҳокима шуданд. Ҳамзамон иштирокдорон зарурати ҳамкории Дафтари Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсонро бо Эътилофи ташкилотҳои ҷамъиятии зидди шиканча дар Тоҷикистон барои мониторинги муштараки муассисаҳои пӯшидаи кишвар иброз доштанд. Зимнан таҷрибаи пешқадами байнулмилалӣ оид ба истифодаи муассир аз Механизмҳои миллии пешгирӣ баррасӣ гардид.

Дар ҷамъбаст намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ як қатор тавсияҳоро қабул карданд, ки ба беҳтар гардонидани фаъолияти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон равона шудаанд. Мувофиқи таҷрибаи маъмулӣ, тавсияҳо ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Намояндагии Иттиҳоди Аврупо пешниҳод гардида, зимни ҷаласаи навбатии Муколамаи байни Иттиҳоди Аврупо – Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи инсон, ки дар охири соли ҷорӣ баргузор мешавад, мавриди баррасӣ қарор мегиранд.

Семинари ҷомеаи шаҳрвандии Иттиҳоди Аврупо ва Тоҷикистон ҷузъи Муколамаи ҳамасола оид ба ҳуқуқи инсон миёни Иттиҳоди Аврупо ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, бо мақсади баррасии доираи васеи масоили ҳуқуқи инсон баргузор мегардад. Муколама баъд аз тасдиқи Дурнамои «Иттиҳоди Аврупо ва Осиеи Марказӣ:

дурнамои шарикии навин» аз ҷониби Шӯрои Аврупо дар моҳи июни соли 2007 оғоз гардида, ба пешбурди риояи ҳуқуқи инсон, озодиҳои асосӣ ва унсурҳои мардумсолорӣ равона шудааст.

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамлики узв иборат буда, донори бузургтарини дунё маҳсуб мешавад. Ҷумҳурии Тоҷикистон бештарин ҳиссаи ёрии дутарафaro дар минтақаи Осиёи Марказӣ (66 миллион евро барои 2007-2010 ва 62 миллион барои 2011-2013) барои дастгирии барномаҳои секторӣ, ёрии техникӣ ва грантӣ соҳиб мешавад. Ин ёрӣ ба соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, пешравиӣ тандурустӣ ва сектори хусусӣ равона карда мешавад. Тоҷикистон, ҳамчунин, аз ёрии минтақавӣ ва мавзӯӣ дар чунин соҳаҳо, ба мисли назорати сарҳадӣ ва мубориза алайҳи нашъаҷалобӣ (BOMCA/CADAP), маориф (TEMPUS, Erasmus Mundus), об/муҳити атроф, муҳочират, ҳуқуқи башар ва демократия (EIDHR), сохторҳои ғайридавлатӣ (NSA) ва тараққиёти муассисаҳои хурд ва миёна (CA-Invest) бархурдор аст. Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои руштии мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. евро қўмак фароҳам менамояд.

ТАМОС: Маҳбуба Абдуллоева, Мушовир оид ба масоили ВАУ ва иттилоот, Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон

Нишона: к. Адҳамов, хонаи 74, Душанбе, Тоҷикистон, 734013

Тел: (+992 37) 221 74 07 - Факс: (+992 37) 221 43 21 - Нишонаи эл.: Mahbuba.Abdullaeva@eeas.europa.eu

Сомона: http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm